



ХУЛОСАИ

Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон

ба диссертатсияи Зокиров Суҳроб Ибодович дар мавзуи «Нақши арзишҳои маънавӣ дар фазои дигаргуниҳои фарҳангии ҷомеаи муосири Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи иҳтиноси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ

Диссертатсияи Зокиров Суҳроб Ибодович дар мавзуи «Нақши арзишҳои маънавӣ дар фазои дигаргуниҳои фарҳангии ҷомеаи муосири Тоҷикистон» дар шуъбаи фалсафаи иҷтимоии Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва хуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллӣ илмҳои Тоҷикистон омода шудааст.

Диссертатсия дар ҷаласаи шуъбаи фалсафаи иҷтимоӣ ва мачлиси васеи Шӯрои илмии Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва хуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллӣ илмҳои Тоҷикистон муҳокима ва аз даври якум ва дуюми экспертиза гузаронида шудааст.

Дар асоси муҳокимаи диссертатсияи Зокиров Суҳроб Ибодович дар мавзуи «Нақши арзишҳои маънавӣ дар фазои дигаргуниҳои фарҳангии ҷомеаи муосири Тоҷикистон», дар кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоӣ, хулосаи зерин қабул карда шуд:

Диссертатсия ба яке аз мавзӯҳои мубрами илмҳои фалсафӣ баҳшида шуда, барои ҷомеаи муосир дорои аҳамияти амаливу назариявӣ мебошад. Мусаллам аст, ки вазъи иҷтимоӣ-фарҳангии замони муосир дар ҳуд масъала ва равандҳои гуногунро касб намудааст, ки онҳо аз буҳронҳои гуногун, афзоиши падидаҳои номатлуби тундгароиву ифротгароӣ, рақобатҳои фарҳангӣ ва ғайра иборат мебошанд. Дар ин замона ҳаёти ҷамъиятии замони имрӯза хеле пуртаззод ва мураккаб сурат мегирад ва аксар маврид ҳодисаҳои дар он баамаломада хусусияти ғайриинтизорӣ ва аҳёнан пешӯинашавандаро доранд. Бинобар ин, шуури ҷамъиятий, аз ҷумла сатҳи психологияи ҷамъиятии он қобилияти ин дигаргуниҳоро на ҳамеша имконияти саривақт пайгирий карданро дошта, аксар маврид барои ҳуд пайравӣ аз стратегияи мутобиқшавиро ба ин тағииротҳо афзалият медиҳад. Вале, новобаста аз ин ҷараёнҳо, қабати фаъоли шуури ҷамъиятий ба равандҳои иҷтимоӣ фурсати амиқ ғурӯ рафтандро аз даст намедиҳад ва бо татбиқи ҷустуҷӯҳои арзишию

фарҳангӣ маънии муҳтавои онҳоро барои дарки аъзои чомеа наздиктар месозад. Ҳамин тавр, муҳити ҳаёти ҷамъиятӣ то дараҷаи муайян барои шуури инсон тасаввурпазир ва ин фазоро баҳри ташкили зисту фаъолияти гуногунҷанбаи аъзои чомеа имконпазир мегардонад.

Диссертант дуруст қайд менамояд, ки вазъи кунуни фарҳангӣ, тамоюлҳои бисёрҷанба ва шумораи зиёди мушкилиҳои иҷтимоӣ ва маънавиро ба вуҷуд овардааст. Дар баробари ин ҳаёти иҷтимоии шахс боз ҳам мураккабтар мегардад. Равандҳои ҷаҳонишавӣ ва буҳронҳои иҷтимоӣ-этникӣ, дур шудани инсон аз хӯд, аз олами маънавии худ ва инчунин аз олами гирду атроф, фаъолшавии фазои интернетӣ ва иттилоотӣ ва ғайра, то андозае барои ҳар як узви чомеа мушкилоти нав ба бор меоранд. Тадриҷан ҳаёти иҷтимоии шахс дар баробари ин равандҳои ҷаҳонишавӣ боз ҳам мураккабтар мегардад.

Дарҷаи омӯзиши мавзуъ тариқи методологияи дурусти илмӣ коркард гардида, арзиши таҳқиқотҳои ҳанҷомшуда муайян ва тафовути кори таҳқиқотии пешниҳодшуда нишон дода шудааст. Аз маълумотҳои пешниҳоднамудаи диссертант бар меояд, ки масоили зиёде ҳастанд, ки ҳанӯз ҳам таҳқиқталаб ва муҳим барои илм ва ҷомеаи мусоир мебошанд.

Асосҳои назариявии таҳқиқоти диссертатсиониро таҳқиқотҳои олимони ватаний ва ҳориҷӣ, фарҳангшиносон, файласуфҳо, антропологҳо, равоншиносон ва ҷомеашиносон ташкил доданд, ки ба мақсад мувофиқ мебошанд.

Дар раванди таҳқиқот диссертант аз методҳои таҳқиқии мантиқӣ, муқоисавӣ ва таърихӣ, ҳамзамон, методҳои таҳқиқии умӯмиилмӣ ва муқоисавии илмӣ ба таври васеъ истифода намуда, масъалаҳои гузошташударо таҳлил ва хулосаҳои илмӣ пешниҳод кардааст.

Баҳши навоварии илмии таҳқиқот низ ҷавобгӯ ба талаботҳои илмӣ мебошад. Таҳлили асосҳои назариявии масъалаи ташаккули арзишҳои маънавӣ тариқи методологияи дурусти илмӣ матраҳ гардида, бори аввал ҳусусияти зуҳури арзишҳои маънавӣ дар ҳаёти ҷамъияти даврони соҳибистиколии Тоҷикистон таҳлили худро пайдо кардааст. Мушаххасан навгонии диссертатсијро метавон ба тариқи зерин баён кард:

- Диссертант тавонистааст моҳияти арзишҳои маънавиро ҳамчун падидай иҷтимоию фарҳангӣ баррасӣ намуда, онҳоро асоснок намояд;

- таҳаввули диду назарҳои илмиро оид ба моҳияти арзишҳои маънавӣ баррасӣ кунад;

- омилҳои муҳимми таъсиррасон ба ташаккули арзишҳои маънавии афродро дар муҳити ҷомеаи тағиیرёбанда нишон дихад;

- ба гардиши илми фарҳангшиносӣ баррасии мақоми арзишҳои маънавиро дар муҳити хоси фарҳангии иҷтимоӣ ворид гардонад;

- алоқамандии ҳастии арзишҳои маънавӣ ва муносибатҳои истеҳсолии ҷомеа дар шароити мусоир нишон дода шудааст;

- муайян кардааст, ки ташаккулёбӣ ва ҳастии арзишҳои маънавӣ аз вижагиҳои мушаххаси муҳити муайянни фарҳангӣ вобастагӣ дорад;

- нақши арзишҳои маънавӣ барои паст кардани шиддати якхелакунонӣ ва умумикунонии ҳамаи шаклҳои фаъолияти ҳаёт дар раванди ҷаҳонишавиро хуб нишон додааст;

- таносуби шаклҳои зуҳури арзишҳои маънавӣ вобаста ба муҳитҳои хоси фарҳангӣ ва тамоюлоти рушди ҷомеаҳоро возех баён кардааст;

- бори аввал замина ва омилҳои риоя нашудани баъзе аз арзишҳои маънавӣ дар рафттору муносибати аъзои ҷомеа вобаста ба хусусиятҳои иҷтимоӣ ва фардии онҳоро таҳлил намудааст.

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертациониро ҳангоми ҳамаҷониба таҳқиқ ва баррасӣ намудани мавқеъ ва ҳолати арзишҳои маънавӣ дар ҳаёти ҷомеа ва инҷунин баррасии масъалаҳои назарии осори олимони фарҳангшинос ва ҷомеашинос оид ба ин масъала ба таври васеъ метавон истифода намуд. Илова бар ин, натиҷаҳои пешниҳодшударо дар мавриди омӯзиши ҳаёти маънавии ҷомеаи мо, ки давраи хеле ҳассосу мураккаби дигаргуниҳои фарҳангиро пушти сар менамояд, метавон аз нигоҳи амалий истифода бурд. Бозёфту ҳулосаҳои таҳқиқи мазкурро зимни таҳия ва татбиқи сиёсати фарҳангӣ дар ҷомеа, таълифи асарҳо ва воситаҳои таълими дар самти илми фарҳангшиносӣ истифода бурдан мумкин аст.

Мақсад ва вазифаҳои тадқиқот, объект ва предмет, таҳлили сарчашмаҳо, коркард ва таҳлили масъалаҳои гузошташуда дар диссертатсия мувофиқи талаботҳои муайянгардида иҷро карда шудаанд. кори тадқиқоти иборат мебошад.

Ҳулоса, диссертатсияи Зокиров Суҳроб Ибодович дар мавзуи «Нақши арзишҳои маънавӣ дар фазои дигаргуниҳои фарҳангии ҷомеаи муосири Тоҷикистон», ки барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа пешниҳод гардидааст, аз рӯи мазмуну мундариҷа ва муҳтавои худ бо ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ мувофиқат менамояд.

Ҳулосаҳо ва тавсияҳои муаллиф дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва амалий пешниҳод шудаанд. Автореферат, монография ва мақолаҳои чоннамудаи муаллиф мазмуну муҳтавои диссертатсияро инъикос мекунанд.

Диссертант вазифаҳои дар диссертатсия пешиниҳударо ба пуррагӣ иҷро намуда, ҳулосаҳои асосноки илмӣ пешниҳод кардааст. Аз ҳамин хотир, таҳқиқоти анҷомдодаи ўро метавон кори мустақилонаю баанҷомрасида донист.

Номи мавзуъ, соҳтор ва таркиби диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ мувофиқ буда, бо “Номгӯи саамтҳои афзалиятноки рушди илм, техника ва технология дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон аз 4 декабри соли 2014, №765 тасдиқ шудааст, алоқамандии зич дорад.

Диссертатсия ба талаботи Низомномаи Комиссияи олии аттестацИонИИ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра мувоғиқат мекунад.


Дар маҷмуъ, диссертатсияи Зокиров Суҳроб Ибодович дар мавзуи «Нақши арзишҳои маънавӣ дар фазои дигаргуниҳои фарҳангии ҷомеаи муосири Тоҷикистон», ки ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ пешниҳод шудааст, мувоғиқ ба талаботҳои муайянгардида ба диссертатсияҳои номзадӣ буда, барои ҳимоя дар Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-029 тавсия карда мешавад.

Хулосаи мазкур дар маҷлиси кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии факултети фалсафаи Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон 01 июни соли 2022 қабул карда шудааст.

Дар маҷлиси 15 нафар иштирок доштанд.

Натиҷаиовоздихӣ: «тарафдор» 15 –нафар; «муқобил» –нест; «бетараф» –нест. Суратмаҷлиси №10/1 аз 01 июни соли 2022.

Мудири кафедраи таърихи фалсафа
ва фалсафаи иҷтимоии факултети
фалсафаи ДМТ, н.и.ф., дотсент



Амирхон Ш.Т.

Котиби ҷаласа, муаллими қалони кафедра



Сайдов Д.М.

Имзои Ш.Т. Амирхон ва Д.М. Сайдовро
тасдиқ менамоям:

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсуси ДМТ

Э.Тавкиев

